

- 5.9.2. [10.01.03] АДАБИЁТИ ХАЛҚОИ ЧАҲОН  
(АДАБИЁТИ ФОРС-ТОЧИК)  
5.9.2. [10.01.03] ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ МИРА  
(ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА)  
5.9.2. [10.01.03] LITERATURE OF THE PEOPLES OF THE WORLD  
(PERSIAN- ТАЈИК LITERATURY)

**ТДУ 8Т**

**НИГОҲЕ БА ПАЙКОР ВА ОСОРИ  
ШОИРИ СОҲИБНОМИ ТОЧИК**

**ВЗГЛЯД НА ФИГУРУ И ТВОРЧЕСТВО  
ТАДЖИКСКОГО ПОЭТА**

**A GLANCE AT THE FIGURE AND  
CREATIVITY OF THE TAJIK POET**

**Файзуллоев Невъматҷон**, н.и.ф., профессор кафедраи адабиёти мусоири тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

**Файзуллоев Невъматҷон**, д. ф. н., профессор кафедры современной таджикской литературы ГОУ “ХГУ имени акад. Б. Гафурова (Таджикистан, Ҳуджанд)

**Fayzulloev Ne'matjon**, Dr. of Philology, Professor of modern Tajik literature under the SEI “KhSU named after acad. B. Gafurov (Tajikistan, Khujand), E-mail: uchzaphgu@mail.ru

**Калидвоҷаҳо:** Аҳмадҷони Раҳматзод, шоир, муҳаррир, китоб, асарҳо, маҷмуаи ашъор, газал, достон, рубоӣ, жанрҳои адабӣ, санъатҳои бадеӣ, гояву мундариҷа, бадеияту образнокӣ, радиғу қоғия, Бунёди забон, Шуъбаи сүгдии ИНТ, Ҳаҷзаси адабии Сӯѓ.

Мақола ба омӯзиши ва тадқиқи фаъолияти адабию ҷамъияти ва эҷодиёти Шоири ҳалқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ устод Аҳмадҷони Раҳматзод баҳшида шудааст. Дар он дар асоси санаду далелҳои мушаҳҳас саҳми назарраси мавсуф ба ҳайси раиси Шуъбаи сүгдии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар таълиму тарбияи адабони ҷавони вилоят ва рушиду инқишифи ҳайти адабию фарҳангии кишвар базгӯй гардидааст. Ин ҷо ҳамчунин маъмуртарин жанрҳои эҷодиёти шоир – газалу рубоӣ аз нигоҳи гояву мазмун, бадеият ва услуб батағсил таҳлил гардида, нақшу мақоми муаллиф дар густарии ва шуқӯҳу рифъати ин навъҳои қалидии назми классикии тоҷику форс мавриди арзёбии илмӣ қарор гирифтааст.

**Ключевые слова:** Аҳмаджон Раҳматзод, поэт, редактор, книга, произведения, сборник стихов, газель, рассказ, рубаи, литературные жанры, художественное искусство, смысл и содержание, художественная литература и образность, радиғ и рифма, основание языка, согдийский отдел ИНТ, согдийская литературная среда.

Статья посвящена изучению и исследованию литературно-общественной деятельности и творчества народного поэта Таджикистана, лауреата Государственной премии имени Рудаки устода Ахмаджона Раҳматзода. В нем на основе конкретных документов и фактов был отмечен значительный вклад председателя согдийского отделения Союза писателей Таджикистана в обучение и воспитание молодых писателей области и развитие литературно-культурной жизни страны. Здесь также подробно анализируются наиболее распространенные жанры творчества поэта – газели и рубаи с точки зрения смысла, художественности и стиля, а также дается научная оценка роли и статусу автора в расширении и расцвете этих ключевых видов таджикско-персидской классической поэзии.

**Keywords:** Akhmadjon Rakhmatzod, poet, editor, book, works, collection of poems, ghazal, story, rubai, literary genres, art, meaning and content, fiction and imagery, radif and rhyme, foundation of language, Sogdian department of INT, Sogdian literary environment.

The article is devoted to the study and research of the literary and social activities and creativity of the People's Poet of Tajikistan, laureate of the State Prize named after Rudaki ustod Akhmadjon Rakhmatzod. Based on specific documents and facts, it noted the significant contribution of the chairman of the Sogdian branch of the Union of Writers of Tajikistan to the training and education of young writers of the region and the development of the literary and cultural life of the country. It also provides a detailed analysis of the poet's most common genres of creativity - ghazals and rubai - from the point of view of meaning, artistry and style, and also provides a scientific assessment of the author's role and status in the expansion and flourishing of these key types of Tajik-Persian classical poetry.

Шоири ҳалқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ, устод Аҳмадҷони Раҳматзод бо эҷодиёти рангину пурмоя ва фаъолияти густардаи адабиву ҷамъияти хеш дар

рушду инкишофи адабиёти мусоири точик ва шукӯху рифъати он саҳми мунир гузаштааст. Ўдастпарвари Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров буда, фаъолияти меҳнатиашро соли 1973 аз касби омӯзгорӣ оғоз намудааст ва дар давоми ду сол бо роҳҳати ВМҶТ дар мактаби миёнаи №6-и ноҳияи Косонсойи вилояти Намангони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз фанни забон ва адабиёти точик бо шавқу завқ ва дили гарм таълим додааст. Солҳои 1975-1976 дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ, дар вилояти Амур, ки дар минтақаи Шарқи дур воқеъ аст, қарзи шаҳрвандиашро бо сари баланд адо намудааст.

Эшон пас аз хизмат дар сафи Артиши Шӯравӣ ба фаъолияти рӯзноманигорӣ пардоҳта, дар дарози 15 сол дар идораи рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Ленинобод» аввал ба ҳайси мухбир ва сипас чун мудири шуъбаи адабии ин рӯзномаи бонуфуз ва ошноии наздик бо адабони маъруфи Ҳавзаи адабии Ҳуҷанд, амсоли Раҳим Ҷалил, Озод Аминзода, Нурмуҳаммад Ниёзӣ, Ҳилолиён Аскар, Қурбон Алӣ, Махкам Пӯлод ва дигарон ба вусъати донишу тафаккуру ҷаҳонбинӣ ва сайқалу густариш ёфтани истеъоди шоирии қаламкаши ҷавон мусоидат карданд. Ин аст, ки нахустин маҷмуаҳои ашъори ў маҳз дар ҳамин давра таҳти унвонҳои «Баҳори ҳаёл» (1987) ва «Шукуфтасанг» (1990) дар Душанбе нашр гардида, аз зуҳури як шоири ҷӯйндаву рангинҳаёл мӯжда расониданд.

Соли 1990 дар пойтаҳти кишварамон – шаҳри Душанбе бо мақсади ташвиқу тарғиб ва татбиқи Қонуни забони тоҷикӣ зери сарварии Шоири ҳалқии Тоҷикистон, устод Лоиқ Шералий Бунёди байналмиллалии забони форсии тоҷикӣ ташкил гардида ва лозим дониста шуд, ки бо мақсади ҷиддан ба роҳ мондани фаъолияти ин ниҳод дар вилояти Ленинобод бахши он таъсис дода шавад. Ҳамин тавр, Аҳмадҷони Раҳматзод моҳи марта соли 1991 бо дарназардошти зехну тафаккур ва қобилияти хосаи ташкилотчигиаш дар Анҷумани таъсиси бахши вилоятии Бунёди байналмиллалии забони форсии тоҷикӣ раиси он интиҳоб гардида.

Мавсуф ба ин вазифаи басо пурмасъулият ва баифтиҳор бо камоли дилсӯзӣ ва ҳисси баланди масъулият муносибат карда, дар роҳи амалӣ гардонидани ормонҳои миллиамон дар соҳаи забон ва маданияти гуфтор корҳои зиёдеро ба анҷом расонид. Ўд аввалқадам ба фаъолияти ин ниҳод адабону олимони маъруфи вилоятро ҷалб намуда, ба ташвиқу тарғиби Қонуни забони тоҷикӣ пардоҳт, аз ҳисоби як зумра ҷавонони умебахши соҳаи филологияи тоҷик, амсоли номзадҳои илмҳои филологӣ Бахтиёри Ҳамдам, Ният Ҳаёт, Саидумрони Саид, шоир ва муҳаққиқи соҳиблაёқат Абдуҷаббори Суруш бо сарварии профессор Абдулмансуни Насриддин гурӯҳи маҳсуси корӣ созмон дода, ҷандин рисолаву резарисолаҳое ба табъ расонид, ки китобхое чун «Фарҳанги ашъори Камоли Ҳуҷандӣ», «Фарҳанги мушкилоти адабиёт», «Фарҳанги русӣ-тоҷикии техникӣ», «Намунаи хӯҷҷатҳо ва санадҳои коргузорӣ», «Таъриҳчай тиббӣ», «Коргузорӣ ва дафтардорӣ» аз он ҷумлаанд. Табиист, ки ин асарҳо дар роҳи омӯзишу татбиқи қонунҳои забони тоҷикӣ ва дигар нозукиҳои талаффузотии он арзиши муайян пайдо кардааст.

Дигар аз иқдомоти шоистаи эшон дар вазифаи раиси Бунёди забон ташкил ва гузаронидани ду Ҳамоиши бонуфузи байналмиллӣ буд, ки дар ҷодаи татбиқи Қонуни забон ва густариши забони ноби тоҷикӣ нақши мунир гузашт. Анҷумани байналхалқии олимони шарқшинос, ки соли 1999 зери унвони «Забони давлатии тоҷикон» ба муносибати 1100-солагии давлати Сомониён доир гардида ва Анҷумани дигар, ки соли 2001 ба ифтиҳори 10-солагии таъсиси бахши сүғдии Бунёди байналмиллалии забони тоҷикии форсӣ баргузор шуда буд, дар роҳи амалигардии Қонуни забони давлатӣ ва шукӯху нусрати забони тоҷикӣ қадами ҷиддие ба пеш гардида, зоро дар ин Анҷуманҳо олимону адабони ватанию ҳориҷӣ аз кишварҳои Федератсияи Русия, Олмон, Озарбойҷон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Эрону Афғонистон бевосита ширкат варзида, дар бораи мамолики соҳибистикӯли мо ва миллати соҳибфарҳангу соҳибтамаддуни он, қадру манзalати забони тоҷикӣ ва дигар муаммоҳои мубрами вобаста ба он батағсил ибрози андешаву назар карда таклифу пешниҳодҳои ҷолиб ба миён гузашта буданд.

Устод Аҳмадҷони Раҳматзод соли 2002 ҳамчун шоири соҳибистеъодод ва созмондехи соҳибтаҷриба раиси Шуъбаи сүғдии Иттиҳоқи нависандагони Тоҷикистон интиҳоб гардида ва феълан беш аз 20 сол мешавад, ки ин вазифаро бо камоли кордонӣ ва салоҳияти шоиста пайваста идома дода меояд. Маҳз дар давраи роҳбарии мавсуф шуъбаи сүғдӣ фаъолияташро

густурдатар ба роҳ монда, ба дастовардҳои назарраси эҷодӣ ноил гардид ва ба ташкилоти муқтадиру бонуфузи адабӣ табдил ёфта, миёни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва аҳли ҷомеаи қаламрави Суғд эътибору нуфуз пайдо кард. Пайваста доир намудани ҷаласаҳои раёсати Шуъба, ташкили бомароми маҳфилҳои адабию бадӣ, ҳамоишҳои илмию адабӣ, таҷлили ҷашинародаҳои шоирону нависандагон, сари вақт муаррифии китобҳои тозанашри адабон ва дигар чорабиниҳои бешумори маърифатию фарҳангӣ ба рушду нумӯи Ҳавзаи адабии Суғд мусоидат намуда, мавқеи ташкилоти вилоятин онро ба маротиб пойдору устувор соҳт.

Як самти муҳимми фаъолияти Шуъбаи сүғдии ИНТ таълиму тарбияи адабони ҷавон ва мусоидат ба камолоти касбии онҳо маҳсуб мегардад. Аҳмадҷони Раҳматзод аз рӯзҳои аввали сарвариаш бо дарки масъулият ва рисолати хеш ба ин қазия эътибори хоса зоҳир намуда, аз ҳисоби олимон ва шоиру нависандагони баркамолу соҳибтаҷрибаи вилоят гурӯҳи маҳсуси корӣ таъсис дода, омӯзишу муҳокимаи пайдарҳами таълифоти навқаламонро ба роҳ монд, ба табъу нашри нахустин маҷмуаи шеъру ҳикояҳои онҳо, ки боиси дилгармӣ ба кори эҷодӣ мегардад, кумак расонд, дар шаҳри Ҳуҷанд борҳо Машварати омӯзишии вилоятӣ ва ҷумхуриявии адабони ҷавонро доир намуда, дар пешрафти эҷодии эшон ва, умуман, рушди адабиёти бадӣ саҳми шоён гирифт.

Дар фаъолияти бисёрҷабҳои Аҳмадҷони Раҳматзод касби муҳарририй низ ҷойгоҳи шоиста дорад, зеро ў ба ин ҳунар ҳанӯз аз давраи кор дар рӯзномаи «Ҳақиқати Ленинобод» омода гардида, дар ин ҷода ҳеле таҷрибаву малака анҷӯҳта буд ва дар вазифаи раиси Шуъбаи сүғдӣ ин анҷӯҳтаҳояшро муваффақона ба кор гирифта, ҷандин маҷмуаи шеъру достон ва қиссаву ҳикоёти адабони ҷавону миёнсолро ба хотири эътибори Ҳавзаи адабии Суғд дар сатҳи матлуб таҳрир намуда, дар беҳдошти сифату мазмуни ин таълифот нақши мунир гузошт. Ҳамчунин таҳти назари эшон интишор ёфтани як идда асарҳои азimҳаҷми илмию оммавӣ ва бадӣ, аз қабили китоби арзишманди Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода «Оила – асоси ватандорӣ» (2015), «Девон»-и Камоли Ҳуҷандӣ (2015), «Осори мунтаҳаб»-и Сайфуддини Исфарангӣ (2017), «Девон»-и Нақибхони Тӯграл (2016), «Девон»-и Шоири ҳалқии Тоҷикистон Лоиқ Шералий (2018), «Девон»-и Шоири ҳалқии Тоҷикистон Фарзона (2014), «Асарҳои мунтаҳаб»-и Озод Аминзода (2020), рисолаи илмии профессор Матлубаи Мирзоюнус «Рӯзгор ва осори Маҳастии Ҳуҷандӣ» (2020), китоб – мусаввараи «Ҷовидона дар назарҳо» (2013), маҷмуаи мақолоти ин ҷониб «Адабиёти бадӣ аз диdi илмӣ» (2022) ва ғайра далели равшани эътирофи шаҳсият ва салоҳияти касбии мавсуф мебошад.

Дигар аз самтҳои калидии фаъолияти роҳбарии Аҳмадҷони Раҳматзод таҳияву веростории китобҳои муҳталифи илмию публитсистӣ, бадӣ, баҳусус, китобҳои муҳташами ҷаҳни мебошад. Ў дар ин ҷода бо дасту дили гарм ва қӯшиши дучанд пайваста заҳмат қашида, то ба имрӯз дар ҳамкорӣ бо адабону олимони вилоят беш аз 200 китоб ба нашр расонидааст, ки ин ракам аз ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, ғайратмандии фавқуллода ва қобилияти хосаи омодасозиву интишордиҳии эшон дарак медиҳад. Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Қоҳир Расулзода шояд ин пахлуи фаъолияти мавсуфро ба назар гирифта, дар ҷаласаи тантанавӣ ба ифтиҳори 60-солагии таъсиси Шуъбаи сүғдии иттиҳодияи адабони вилоят иброз дошта буд: «Бо ибтикори баҳши сүғдии Иттиҳоқи нависандагони Тоҷикистон ба нашр расидани китобҳои «Достони ваҳдати миллат», «Дарвозаи тиллой», «Тоҷикистон нурборон мешавад», «Шукӯҳи Истиқлол», «Маориф – ояндаи Тоҷикистон», «Ҷавлонғоҳи номварон», «Адолатпаноҳ», «Иҷлосияи начотбаҳш» ва монанди инҳо, ки маҳсули афкор ва андешаҳои адабонро дар робита ба рӯйдодҳои муҳимми сиёсиву иқтисодӣ ва маънавиву фарҳангии солҳои оҳир фаро мегиранд, баёнгари он ҳастанд, ки воқеан суханварони мо бо шукргузорӣ аз чунин айёми пуршукӯҳ ва ҳузури дастовардҳои давлатдории навин дар канори давлат барои татбиқи барномаҳои муҳимми дурнамои рушд саҳмгузорӣ мекунанд» [1, с.11-12].

Дар иртибот ба ин қазия метавон афзуд, ки хидмат ва саҳми Аҳмадҷони Раҳматзод ба ҳайси роҳбари гурӯҳи эҷодӣ ва муҳаррири масъул дар таҳияву веростории китоб-мусаввараҳои аълосифату пуарзиши «Сӣ баҳори Истиқлол» (2021) ва «Сарвар, Президент, Пешво» (2022), «Иҷлосия: парвозгоҳи Пешвои миллат(2022)», ки ба ифтиҳори ҷашинаи таърихии 30-солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии Иҷлосия XVI-ми Шӯрои Олии мамлакат нашр гардидаанд, басо назаррас ва шоёни таҳсин мебошад. Ҳамчунин бо сабъо эҳтимом ва муҳаррири мавсуф се маротиба тазкираи «Адабони вилояти Суғд» (2004, 2013, 2014) ба табъ расидааст, ки ин иқдомро ҳамчун далели равшани рисолатшиносӣ ва чун нишони эҳтирому арҷгузорӣ ба заҳмати эҷодии суханварони вилоят ва воситаи тарғиби осори назмиву насрин эшон метавон арзёбӣ кард.

Аҳмадчони Раҳматзод дар баробари сарварӣ ба Шуъбаи сүгдӣ ва ичрои як идда вазифаҳои ҷамъияти ба фаъолияти эҷодии хеш низ эътибори хоса зоҳир намуда, ба хотири рушди адабиёти бадей ва ҳамқадам будан бо ҳамтоёни номдори ҳуд пайваста таълиф менамояд. Махсуси чакидаҳои хомаи бобаракати ў ба ҷуз ду маҷмуаи шеърӣ, ки дар фавқ номбар кардем, инчунин, китобҳои «Лаъл» (2000), «Ашқи мармар» (2002), «Номаи сарво» (2008), «Номаи мӯҳрабанд» (2010), «Зуҳури Ҳазрати Инсон» (2011), «Талху ширин» (2012), «Пояндабурс» (2015), «Шукуфарез» (2018), ҷилдҳои якуму дуюми «Асарҳои мунтаҳаб» (2022, 2024) ва гайра мебошанд, ки дар ин таълифот диду назари пурвусъат ва афкори хосаи шоиронаи эшон дар сатҳи матлуби бадей ифода ёфтаанд. Ин маҷмуаҳо, бешубҳа, натиҷаи заҳматҳои дандоншикан ва ковишҳои пайгирионаи муаллиф буда, ганчинаи адабиёти муосири тоҷикро ғаниву бошукуҳ гардонидаанд.

Мутолиа ва омӯзиши китобҳои мавриди назар событ намуд, ки эҷодиёти рангину пурмояи шоир аз жанрҳои мухталифи адабӣ, шеърҳои сафед ва тарҷумаҳо фароҳам омадааст. Эшон дар жанрҳои қалонҳаҷми адабӣ низ қаламозмой намуда, дар бисёр мавридиҳо тавғиқ ёфтааст. Достону манзумаҳои «Бе ваҳдат бимирам», «Китобхудо», «Пайгоми ориён», «Достони солҳо», «Абӯмаҳмуди Ҳуҷандӣ», «Бародарнома», «Зуҳури Ҳазрати Инсон», «Наврӯзнома», «Ормони пири ҷангид», «Дар осоишгоҳи «Баҳористон» ва гайра аз ҷумлаи оғаридаҳоест, ки ҳунар ва истеъдоди фитрии муаллифро ба ҷилва овардаанд ва аз лиҳози ғояву мундариҷа, бадеяту образнокии фикр ва тарзу услуби ниғориш роҳ ба сӯи камолоти эҷодӣ гирифтанд ўро тасдиқ менамоянд.

Устод Аҳмадчони Раҳматзод ғолибан шоирни даврони нави таъриҳист ва аз ин рӯ, ағлаби оғаридаҳояш ба назару баниши тоза ва умқи андешаву ҳаёл бартарӣ доранд. Ба ин маънӣ адабиётшиноси номӣ, профессор Атаҳон Сайфуллоев фармудааст: «Тафаккури бадеии Аҳмадчони Раҳматзод падидай тозаи тафаккури ҳалқи тоҷик аст, ки дар давраи Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ба шароғати ҳудшиносии миллӣ сифат ва ҳусусияти нав пайдо кардааст. Тафаккури бадей бе решою мабдъ, бидуни андешаи миллӣ дар шеър ба зуҳур намеояд. Ин аст, ки андешапарварӣ дар ашъори иҷтимоии Аҳмадчони Раҳматзод вежагии сабки фардии ўст» [4, с.55].

Як қисмати асосии эҷодиёти Аҳмадчони Раҳматзодро жанрҳои анъанавии назм ташкил медиҳад. Ў, махсусан, дар эҷоди ду навъи маъмули назми классикӣ – ғазал ва рӯбӯй ба комёбӣ ноил гардидааст. Төъдоди умумии ғазалҳои шоир беш аз 700 аداد аст, аммо дар ҷилди якуми «Асарҳои мунтаҳаб»-и эшон, ки «Девони ғазал» номгузорӣ шудааст, наздик 500-тои он ворид гардидааст. Мутолиаи ин Девон равшану возех событ менамояд, ки муаллиф дар ғазалсароӣ истеъдоди комил ва табъи расо дорад. Дар ағлаби ин қабил таълифоти шоир, ҳоса, дар ғазалҳои «Дилам фишурда мешавад, ки ту азони дигарӣ», «Чу мизбон ишқро дар хонаи дил меҳмон кардам», «Пайдо шудӣ он лаҳза, ки ҷон ташни пайғом буд», «Ниҳоли нозро парвардаам дар қадди дилҷӯят», «Шӯрро шакар кардам, то ки ҳандалаб бошӣ», «Кист он зан, ки вучудаш ҳама меҳр асту вафост», «Эй ҷони пур аз армон, Наврӯз муборак бод!», «Нолаҳоят кардам азёд, эй муноҷот, оҳ, оҳ!» ва гайра махсусиятҳои жанрии ғазал ва дигар руқнҳои калидии ин навъи нағиси шеърӣ хуб риоя шудааст. Табиист, ки ғазалҳои мазкур аз биниши ҳоса, дурпарвозии ҳаёл ва мазмунсозиҳои шоирона таркиб ёфта, мавзунияти баён ва оҳангнокии қалом умдатарин фазилати услубии ин оғаридаҳо қарор гирифтааст. Адабиётшиноси маъруфи тоҷик, профессор Абдунабӣ Сатторзода шояд ин сифатҳои умдаи ғазалиёти эшонро дар назар дошта гуфтааст: «Аҳмадчони Раҳматзод, дар воқеъ, яке аз он шоирони муосири тоҷик аст, ки дар идома, такомул ва рушди навъи ғазал нақши муассир дорад ва вазъи онро дар адабиёти кунунии тоҷикӣ намешавад бидуни баррасии ғазалиёти ў муайян намуд» [4, с.22].

Ғазалиёти шоир, дар маҷмуъ, равону салис, образноку пурмалъо ва саршор аз бадеяят буда, ба ҳунари тозакорӣ ва тасвиргарии муаллиф ишорат мекунанд. Омӯзиши ғазалиёти эшон событ месозад, ки мавсуф аз қоидаву қонунҳои мураккаби вазни арӯз ва дигар нозукиҳои ин шакли густаришҷӯтai шеърӣ комилан бархурдор аст ва онро эҷодкорона ба кор мегирад. Ба гумонам, ғазали зерин далели равшани ин андешаҳоست:

*Ба ҷуз санги ҳаёли ман дигар болин намеёбӣ,  
Маро нафрин ҳамехонӣ, vale таскин намеёбӣ.*

*Мұхаббат шарбати умр асту ғоҳе заҳри қаттоле,  
Аз ин хүштар, аз ин бадтар гами ширин намеёбй.  
Намедонам, чй меҳоҳй ба ҷуз ҷоне, ки з-они туст,  
Чу қалби содаам, эй гул, дили заррин намеёбй!  
Дилам чун нур тобанд, сарам чун санг поянда,  
Ба паймони вафо, ҷонам, ҷунин сангин намеёбй!  
Агарчи худ адо гаштам, ба ту ман баҳт ато кардам,  
Ба ободии фардоят ҷунин зомин намеёбй...  
Ман аз ишқи ту мемирим, вали то охири умрат,  
Ба ҷуз санги мазори ман, дигар болин намеёбй [2, с.473].*

Чунонки мебинем, ин ғазали равону салис ба мавзуи ҷовидонии адабиёт – ишқ баҳшида шуда, ранчу азобҳои рӯҳии қаҳрамони лирикиро равшану возех ифода кардааст. Ин ҷо, баҳусус, вожай «Намеёбй», ки дар охири ҳар мисраъву байт ба вазифаи радиф омадааст, як олам маънӣ, як олам дарду ҳасрати ошиқро, ки аз тақдири пешонӣ ва баҳти нопойдор басо маъюсу ноумед гаштааст, муассиру нишонрас бозгӯ намудааст.

Дигар аз сифатҳои умдаи ин ғазал бадеяти сухан ва оҳангнокии қалом ба шумор меояд. Ин ҷо барҷову моҳирона истифода шудани санъатҳои бадеии тавсиifu ташбеҳ, тазоду муҳобила, истиора ва амсоли ин ҳусну ҷозибаи шеърро ба маротиб фузун намуда, дар образноку таъсирбахш ифода ёфтани фикру андеша ва матлаби эҷодии муаллиф нақши муҳим бозидаанд. Ҳамчунин мавҷудияти радифи қофия барин үнсурҳои поягузори назм, бартарии ҳичоҳои кушода ва серистеъмолии ҳарфҳои садонок, ки ба қашиши овоз мусоидат мекунад, равонию салисии байту мисраъҳо ва, дар маҷмуъ, мавзунияту оҳангнокии ғазалро таъмин соҳтаанд. Дар ташаккули ин фазилатҳои услубии ғазал мавқеи қофияҳои доҳили мисраъҳо («нафрин» – «таскин», «хүштар» – «бадтар», «тобанд» – «поянда», «адо» – «ато»...) низ ҷашнрас мебошад. Шояд бар асари ин сифатҳост, ки ғазали мазкур ба оҳанг даромадааст ва дар иҷроиши ҳофизи ҳушваз Ҳусейнҷон Юсупов ҳусни эстетикӣ ва таъсири ҳаяҷонбахшои он дучанд гардидааст.

Аҳмадҷони Раҳматзод дар рубоисарои низ хеле таҷриба андӯхтааст ва дар ин ҷода аз эҷодиёти Умарӣ Ҳайёму Лоиқ Шералӣ бештар баҳра бурдааст. Рубоиёти шоир, асосан, фарогири мавзуъҳои мухталифи ҳаёти иҷтимоиву маънавӣ буда, дар як қисмати он афкору андешаҳои фалсафию ирфонии муаллиф саҳеху фаҳмо ва муассир баён шудаанд, аммо дар қисмати аъзами ин қабил таълифоти эшон, голибан, андешаву эҳсосҳои ишқӣ таҷассум ёфтаанд, ки ин комилан табиист. Зоро ишқи поку мубарро сарҷашмаи ҳусну таровати зиндагӣ ва асосу маънни ҳастии инсон аст. Шоири шӯҳтабъи мо ба васфу ситоиши муҳаббат маҳз аз ҳамин дидгоҳ наздик шуда, эҳсосу таровишҳои ишқии дилашро ҷунин ба ҷилва овардааст:

*Ҳар шаб дили худ чу дафтаре пора кунам,  
Афкор ба қӯи ёд овора кунам.  
То ёр ба қадри зорши дил бирасад,  
Дар пои қалам фитода, ҳай зора кунам [3, с.161].  
Ҳар шаб сухани нарми туро ёд кунам,  
Бехуд шудану шарми туро ёд кунам.  
Дар байни ду дасти ман чу дарёчаи шӯҳ  
Ҷавлон задани гарми туро ёд кунам [3, с.164].  
Як ишиша маю туро ба хилват бубарам,  
Бар гӯшаи айвони фарогат бубарам.  
Пас бо ҳавасу ҳавасалаи bogkusho  
Лаб бар ҳама меваҳои богат бубарам [3, с.168].  
Май рез, ки имишаб аз кафат менӯшам,  
Даргирам аз оташат, макун хомӯшам!  
То моҳ набинад тани ширмоҳиро  
Болои туро ба пайкамар мепӯшам [3, с.169].  
Ман дар бағалат тамоми имишаб монам,  
Дар тоби ду соиди ту аз таб монам.  
Бедор шуда ташналаб аз оташи дил  
Бар оби зулоли синаат лаб монам [3, с.169].  
Дар байни ду дасти дилкушоят мирам,  
Аз гармии сӯзу оҳу воят мирам.  
Ҷун раҳти ту таҳти подиҳоҳио баланд  
Афтида, ҳазида, пеши поят мирам [3, с.169].*

Чунонки мебинем, ин рубоиёт дорои маънову зермаъни амиқ буда, бо мавзунию равонию салисӣ бартарӣ доранд. Истифодай фаровони калимаю ибораҳои ҳаммонанду ҳамранг, воситаҳои тасвири бадей ва мавҷудияти радиfu қофияҳои сарҳ хушоҳангии қаломи шоирро таъмин намуда, таъсири эстетикии онро ба маротиб афзудаанд.

Ҳунари тозакорӣ ва тасвиргарии шоир дар рубоиҳои зерин низ барабаро ба назар мерасад. Ин ҷо корбурди барҷову моҳиронаи санъатҳои бадеии аксу тақрору тазод, тавсифу истиораву муболига ва мавҷудияти радиfu қофияҳои комил боиси мавзунию оҳангнокии байту мисраъҳо гардида, ба тақвият ёфтани бадеяту шеърияти қалом, барҷастагии тасвир ва афзудани таъсири ҳиссии баён мусоидат кардаанд:

*Як умр Худо гуфта, туро гуфтам ман,  
Як умр туро гуфта, Худо гуфтам ман.  
Дар шеъру газал ҳазор бор аз сари сидқ  
Савғанди муҳаббату вафо гуфтам ман [3, с.163].  
Ман номи туро ба барги гул бинвиштам,  
Дар барги гуле ба хуни дил бинвиштам.  
То пай набарад рози ниҳонам ҳама кас  
Бо ҳатти шикаста бас чигил бинвиштам [3, с.162].  
Зонуи баландат сари мо паст кунад,  
Ҳушёрии ҷашми ту маро маст кунад.  
Сарриштаи тули умри ман, кош Ҳудо  
Бар мӯи буридаи ту пайваст кунад [3, с.163].  
Аз ҷашми ситора бӯса мекардам дӯши,  
Забруи шарора бӯса мекардам дӯши.  
Аз аҳгари лаб сӯхта як бор тамом  
Бар лаҳча дубора бӯса мекардам дӯши [3, с.163].  
Барги гули шафтому руҳи рангинат,  
Аз шаҳди гули сурҳ лаби ширинат.  
Чун синаи ту меваи шафтому ачиб,  
Чун донаки талҳи он дили сангинат [3, с.169].*

Ба пиндори ман, дар ин рубоиҳо маънӣ ва матлабҳои тасвирии шоир муассиру нишонрас ба қалам омадаанд. Ин ҷо, баҳусус, баҳри ба даст овардани гавҳари мақсад як умр Ҳудо гуфтани қаҳрамон, дар барги гул бо хуни дил навиштани исми ёр ва ба хотири ошкор нашудани рози дил бас шикастраву чигил бинвиштани ин ном, бар мӯи буридаи маъшуқа пайвастани сарриштаи умр ва тавсифу истиораҳои «барги гули шафтому», «ҷашми ситора», «забруи шарора», «аҳгари лаб» ва ғайра - ин ҳама таъбирҳои шоиронаанд, ки ҳусну таровати тоза доранд ва дар барҷаста ифода ёфтани ҳадафҳои эҷодии муаллиф хуб ба кор омадаанд.

Ҳуллас, Аҳмадҷони Раҳматзод ним аср инҷониб дар роҳи рушду камоли адабиёти мусоири тоҷик, тарбияи адибони ҷавони вилоят ва пешрафти ҳаёти маънавиву фарҳангии қиҷвари азизамон пайваста заҳмат мекашад. Ҳидматҳои содиқонаву соғдилони ӯ дар ин ҷода бо ордени Шараф (2003), Ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ (2012), унвони «Шоири ҳалқии Тоҷикистон» (2014) ва як идда Ифтихорномаву Сипосномаҳо қадршиносӣ шудаанд.

#### АДАБИЁТ:

1. Адибони вилояти Суғд (Мураттибон Маъруф Бобоҷон ва Ният Ҳаёт). –Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2014. -340 саҳ.
2. Аҳмадҷони Раҳматзод. Асарҳои мунтаҳаб. Ҷилди 1. (Девони ғазал) – Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2022. -512 саҳ.
3. Аҳмадҷони Раҳматзод. Пояндабурс. (Шеърҳо, достонҳо, тарҷумаҳо) – Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2015. -335 саҳ.
4. Сухан аз ҳафтоди Раҳматзод (Таҳия ва тадвини Шоири Олимова), -Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2024. -536 саҳ.

**REFERENCES:**

1. Writers of Sughd region (prepared Maruf Bobojan and Niyat Hayot). –Khujand: Khuroson, 2014. -340 p.
2. Ahmadjoni Rahmatzod. Selected Works. Volume 1. (Ghazal Divan) – Khujand: Khuroson, 2022. - 512 p.
3. Ahmadjoni Rahmatzod. Poems, stories, translations) – Khujand: Khuroson, 2015. -335 p.
4. Speech from the Seventeenth of Rahmatzod (Composed and edited by Poet Olimova), -Khujand: Khuroson, 2024. -536 p.